

**РЕШАҲОИ ИҼТИМОЙ - ТАРБИЯВИИ
АНЬАНАҲО, УРФУ ОДАТҲО ВА
ЧАШНҲОИ МИЛЛИИ ХАЛҚИ ТОЧИК**

**СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
ИСТОКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ТРАДИЦИЙ, ОБРЯДОВ И
ПРАЗДНЕСТВ ТАДЖИКСКОГО
НАРОДА**

**SOCIO-EDUCATIONAL ROOTS OF
NATIONAL TRADITIONS, RITES AND
FESTIVITIES OF TAJIK PEOPLE**

**Кучибоев Шуҳратҷон Икромбоевич, н.и.п.,
дотсентри кафедраи педагогикии иҷтимоӣ ва
касбии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Гафурӯ»
(Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Кучибоев Шуҳратҷон Икромбоевич, к.п.н.,
доцент кафедры социальной и профессиональной
педагогики ГОУ «ХГУ имени акад.Б.Гафурова»
(Таджикистан, Ҳуджанд)**

**Kuchiboev Shuhratdzhon Ikromboevich, Candidate
of Pedagogical Sciences, Associate Professor of
the Department of Social and Professional
Pedagogy SEI «KhSU named after
acad.B.Gafurov» (Tajikistan, Khujand),
E-mail: kuchiboev1975@mail.ru**

Калидвоҷсаҳо: таъминоти иҷтимоӣ, анъана, анъанаҳои халқӣ, маданият, этнос.

Муаллиф дар мақолаи худ масъалаи пайдоии падидай иҷтимоӣ, аз ҷумла урғу одатҳо, расму оинҳо ва ақидаҳоро мавриди баррасӣ қарор додааст, ки метавонад ҳамон вақт ҳалли дурусти худро дарёбад, агар далелҳоеро, ки ҳар як падидай иҷтимоӣ дар асоси ниёзҳи муайянни иҷтимоӣ ташаккул меёбад, ба инобат гирифта шавад. Мақола раванди ташаккул ва рушди анъанаҳоро, ки метавонанд дар заминаи турсамари мероси ниёгон ба воя расанд, дар асоси он арзишҳои гузашта, ки аҳамияти худро барои наслҳои нав низ нигоҳ доштаанд, равсан мекунад, такмили мазмуни ахлоқии анъанаҳо, яъне мундариҷа ва шакли онҳоро ба имрӯз мувофиқ созанд. Дар мақола барои дуруст муайян карданӣ таносуби эътиқод ва анъана, расму оинҳо дар пайдоии онҳо, ба андешаи муаллиф, бояд ба ду масъала дикъат зоҳир карда шавад: якум, дар бораи пайдоии иҷтимоии расму оинҳо ҳамчун шаклҳои қадимаи зуҳуроти эътиқод; дуюм, дар бораи моҳият ва пайдоии расму оинҳо, анъанаҳо ва маросимҳо ҳамчун маҷмааи маҳсуси ҳиссию маънавӣ дар давраҳои муайянни ҳаёти ҷамъиятӣ. Муаллифи мақола ба маънии тарбия дар руҳияи арзишҳои миллӣ - анъанавӣ ва умумиинсонӣ, ки шиносоши одами рушдёбандаро ба анъанаҳои миллӣ бо мақсади ташаккули шахсият, ки омода аст мансубияти фарҳангии ба он халқ тааллуқ доштаро дарк кунад, таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст. Дар асоси ин усули асосии таҳлил, бояд тасвири таъриҳии он, ки унсурҳои фарҳангии қадима дар иҷрои ин ё он вазифаи муайян дар шароити муосир чӣ гуна таъсир мерасонанд ва бо қадом муносабатҳо алоқаманданд, бояд муайян карда шавад. Дар мақола таҳлили ҳамаҷониба ва муфассал оварда шудааст.

Ключевые слова: социальное обеспечение, традиция, обычай, обряд, праздник, празднества, ритуал, народные традиции, культура, этнос.

В статье рассматривается вопрос о возникновении социального явления, в том числе обычаев, обрядов и верований, который может быть решен правильно только в том случае, если учесть тот факт, что каждое социальное явление возникает и формируется на основе определенных социальных потребностей. Освещается процесс формирования и развития традиций, которые могут возникнуть на плодотворной почве наследия предков, на основе тех ценностей прошлого, которые сохранили свое значение и для новых поколений, совершенствования нравственного содержания традиций, чтобы их содержание и форма наиболее адекватно соответствовали сегодняшнему дню. В статье для правильного выяснения соотношения веры и традиции, обрядов и их происхождения, по мнению автора, необходимо остановиться на двух вопросах: во-первых, это социальное происхождение обрядов как древнейших форм проявления веры; во-вторых, природа и происхождение обрядов, традиций и ритуалов как особого эмоционально-духовного комплекса в определенные периоды общественной жизни. Уделяется внимание значению воспитания в духе национально-традиционных и общечеловеческих ценностей, что способствует приобщению растущего человека к национальным традициям с целью формирования личности, готовой осознать культурную принадлежность к этому народу. В ходе проведенного тщательного и детального анализа определено, что на основе этого основного метода анализа должна быть определена историческая картина того, как действуют элементы этой древней культуры при выполнении той или иной задачи в современных условиях и с какими отношениями они связаны.

Keywords: social security, tradition, custom, rite, holiday, festivities, ritual, folk traditions, culture, ethnosc.

The author in his article examines the issue of the emergence of a social phenomenon, including customs, rituals and beliefs, which can be solved correctly only if we take into account the fact that each social phenomenon arises and is formed on the basis of certain social needs. The article highlights the process of formation and development of traditions that can grow on the fruitful soil of the ancestral heritage, based on those values of the past that have retained their significance for new generations, improving the moral content of traditions, that is, to make their content and form most adequately correspond to its present day. In the article, in order to correctly clarify the relationship between faith and tradition, rituals in their origin, according to the author, it is necessary to focus on two issues: firstly, on the social origin of rituals as the oldest forms of manifestation of faith; secondly, on the nature and origin of rituals, traditions and rituals as a special emotional and spiritual complex in certain periods of public life. The author of the article pays attention to the importance of education in the spirit of national - traditional and universal values, which is to introduce a growing person to national traditions in order to form a personality ready to realize cultural belonging to this people. Based on this basic method of analysis, the historical picture of how the elements of this ancient culture act when performing a particular task in modern conditions and with what relationships they are associated should be determined. The article provides a thorough and detailed analysis.

Дараачаи инкишофи ҳар як чомеаро боигарии моддий ва маънавӣ – дастовардҳои молиявию иқтисодӣ, иҷтимоию сиёсӣ, адабиву фарҳангии он муайян мекунад.

Агар талаботи иҷтимоӣ ба пешрафти иқтисодӣ ва фаъолияти меҳнативу истеҳсолии аъзози чомеа вобаста бошад, эҳтиёҷоти маънавӣ ба некӯаҳволӣ ва таъминоти иҷтимоии ҳамаи табақаҳои чомеа алоқаманд аст. Бинобар ин, масъалаи пайдоиши ҳама гуна падидай ҷамъиятӣ, аз он ҷумла, анъана, расму оин, ақидаҳои мазҳабиро танҳо бо дарназардошти он, ки ҳама гуна падидай иҷтимоӣ дар асоси эҳтиёҷи муайяни ҷамъиятӣ пайдо шудаву ташаккул мейбад, дуруст ҳаллу фасл кардан мумкин аст.

Ин ҳамбастагии талабот ва анъанаҳо аз як тараф ба ҳам наздиқ шудани онҳоро имкон медиҳад, аз тарафи дигар – муносибати дутарафаи ботиниву объективии амиқи онҳо: қаробати равонӣ, самтёбии иҷтимоӣ, функсияҳои иҷтимоӣ, таърихи диалектикаи таносуб ва ҳаракати мушобехи ҷараёнӣ онҳоро дар фарҳангии иҷтимоии ҳалқият таъйин намуда, нерӯ ва иродай онро самт баҳшида, ба инкишофи фаъолнокии иҷтимоии он мусоидат менамояд. Ин матлабҳо барои муайян кардани мавқеи ҷаҳоншиносонаи шаҳсият, баҳогузории дурусти нақши дин, эътиқод, анъанаҳо ва оинҳо дар инкишофи фарҳангии иҷтимоии инсонӣ ҳамчунин ҷиддӣ дошта, таъсири мусбати онҳоро ба ҷаҳонбинии шаҳсият, ҳамчунин моҳияти инсонпарваронаву ҳаётдӯстонаи онҳоро ошкор менамоянд.

Дар «Консепсияи миллии тарбия» таъқид мегардад, ки вазифаи асосии мактаб дар марҳалаи ҳозира ташаккул додани ҳудшиносии миллии насли наврас, аз ҷониби он аз худ шудани арзишҳои миллӣ, ахлоқӣ ва умушибашарӣ мебошад. То ин ки наврасон нигоҳдорандай ҳусусияти миллӣ, анъанаҳо, мероси ахлоқӣ ва фарҳангӣ бошанд, дар ҳаёт мавқеи фаъолонаро ишғол намоянд, дар илм, техника, фарҳанг ва дигар соҳаҳо дорои малакаҳои таҳқиқотӣ бошанд.

Дар ҳуҷҷати зикршуда қайд мегардад, ки «инсони бомаърифат инсонест, ки дар рӯҳияи анъанаву оинҳои миллӣ, фарҳангии миллӣ ва арзишҳои умушибашарӣ тарбия ёфтааст» [3].

Инсон дар муҳити иҷтимоии ҳалқияти мушахҳас зиндагӣ карда, дар мувофиқа бо тарзи ҳаёти маҳз ҳамин ҳалқ, ҷамоа, қавм ташаккул мейбад, тамоюлҳои арзишии онҳоро тарафдорӣ намуда, мувофиқи онҳо амалҳо, рафттору кирдорашро танзим мекунад.

Ба ин далел ишора карда, педагоги бузурги рус К.Д. Ушинский навишта буд: «Тарбия, агар он беиктидор будан наҳоҳад, бояд ҳалқӣ бошад, бояд ҳалқият онро фаро гирад. Дар ҳар қишвар зери унвони умумии тарбияи ҷамъиятӣ ва шаклҳои сершумори умумии педагогӣ мағҳуми ба худ хосе нуҳуфтааст, ки онро хислат ва таърихи ҳалқ оғаридааст». Ӯ ҳамчунин қайд кардааст: «Тарбияе, ки ҳуди ҳалқ оғаридааст ва ба мабдаҳои мардумӣ асос ёфтааст, дорои он нерӯи тарбиявиест, ки дар беҳтарин низомҳои ба ғояҳои мағҳум асосёфта, ё баргирифта аз дигар ҳалқҳо вучуд надорад» [8, с.65].

Тарбияи ахлоқӣ дар мактабҳои тоҷикӣ асоси тарбияи бефосиларо ташкил медиҳад. Барои татбики вазифаҳои тарбияи бефосила омодагии этнопедагогии омӯзгорон зарур аст.

Барои тағсири ҳусусияти равандҳои ташаккули анъанаву маросим дар фарҳангии иҷтимоии ҳалқи тоҷик, мо дар ин мақолаи хеш ручуи таърихиеро ба решоҳои иҷтимоии ин падидоҳо амалӣ мекунем, зоро барои фаҳмидани моҳияти ин ё он ҷараёнӣ иҷтимоӣ таърихи пайдоиш, ташаккул ва таҳаввули онро дар давраҳои гуногун муайян кардан зарур аст.

Барои дуруст муайян намудани таносуби эътиқод ва анъанаву оинҳо дар пайдоиши онҳо ба андешаи мо, ду маъсаларо дар мадди назар қарор бояд дод: якум, сарчашмаҳои иҷтимоии анъанаву оинҳо ҳамчун шакли қадимтарини зухури эътиқод; дуюм, моҳият ва пайдоиши оинҳо, анъанаву маросим ҳамчун маҷмӯи маҳсуси ҳиссиву маънӣ дар давраҳои мушаххаси ҳаёти чомеа.

Тавсифи муҳтасари маъно ва моҳияти мағҳумҳои «анъана», «суннат», «оин» «ид», «чаши», «маросим» бамаврид аст, зоро ин калимаҳо дар қаринаи мазкур ба сифати истилоҳ истифода мешаванд.

Анъана - унсурҳои мероси иҷтимоӣ ва фарҳангӣ буда, аз насл ба насл меғузарад ва дар чомеа, синфҳо, гурӯҳҳои иҷтимоии муайян муддати тулонӣ бокӣ мемонанд. Муқаррарот, меъёрҳои рафтор, оину маросим ва ғайра, ки аз тарафи чомеа муайян шудаанд, анъанаҳо ба ҳисоб мераванд.

Суннат - тарзи қолабии рафтор, ки дар чомеа ё гурӯҳи иҷтимоӣ такрор мегардад ва барои аъзои онҳо муқаррарӣ мебошад. Таомули куҳнашуда дар ҷараёни инкишофи таъриҳӣ бо одатҳои навиваз мешаванд.

Оин - амалиёти анъанавие, ки лаҳзаҳои муҳими ҳаёт ва фаъолияти истехсолии колективи одамонро ҳамроҳӣ менамояд. Оинҳое, ки бо тавлид, тӯй, фавт алоқаманданд, оилавӣ ҳастанд; оинҳои деҳқонӣ ва дигар навъҳои он тақвимӣ номида мешаванд.

Ид – 1. Ҳодисаи ботантана ва хурсандибахш;

2. Пораи вакт, ки дар тақвим ба ифтиҳори як чиз ё ягон кас, ки аҳамияти қудсӣ (ғайримаъмулӣ, устуравӣ) дошта, бо анъанаи фарҳангӣ ё динӣ алоқаманд мебошад (иди Рамазон, Қурбон);

3. Чорабинии нишотовар, фарогатӣ ё ботантана.

Чаши – таҷлили ботантанаи ягон падида ё воқеа; тантанаи ҷамъиятӣ.

Маросим – 1. Тартиби амалҳои маросимӣ; 2. Тартиби муқарраршудаи амалҳо ҳангоми иҷрои фарзи динӣ.

Қайд бояд кард, ки анъанаву оинҳои мардумӣ дорои аҳамияти фарҳангӣ, этнографӣ, таъриҳӣ, забоншиносӣ, аҳлоқию эстетикӣ ва албатта, тарбиявӣ мебошанд.

Талаботи иҷтимоӣ ва маънавӣ, ки боиси тавлиди анъанаву маросими гуногун шудаанд, дар амалҳои одамон ҷой доранд ва дар расму оинҳо омезиш ёфтаанд, ки дар ҳама замонҳо ҳамчун шакли зухури орзуви омол, эҳсосоти ҳалқият нақши муҳим дошта, баргузор намудани онҳо воситаи ифодай эҳсосот буд, зоро дар расму оинҳо эҳтиёҷоти навпайдои эстетикии одамон низ қонеъ мегардид.

Маҳсусан бояд қайд кард, ки эътиқод ва анъанаву маросими ҳалқӣ моҳиятан набояд ҳамчун падидаҳои хилоғи ҳамдигар, балки ҳамчун дидгоҳҳои яқдигарро тақмилдиҳанда баррасӣ гарданд. Ин ё он шакли таомулу маросим ва ҷашиҳоро мутлақ шуморидан мумкин нест, зоро онҳо ташкилаҳои ниҳоят мураккаб, ба ҳам омехта ва сервазифае ҳастанд, ки дар як вақт якчанд талаботи иҷтимоии ҳалқиятро қонеъ намуда, як қатор функцияҳои иҷтимоиро иҷро мекунанд.

Ҳангоми баҳогузории самти ҳаракати анъанаву оинҳои миллии тоҷикӣ ҳолатҳои гуногуни таҳаввули онҳо бояд мавриди таваҷҷуҳ қарор гиранд, аммо на ба он маънӣ, ки аз нишон додани ҳусусияти тағйироти ин маросим, анъана, ҷашиҳо даст бояд қашид.

Фарҳангӣ миллии анъанавию маросимӣ ҳамчун муборизаи ду тамоюл инкишоғ мейбад: аз як тараф – барои нигоҳ доштан ва мӯътадил кардани низоми мавҷудаи онҳо, аз тарафи дигар – барои мутобиқ намудан, таҷдид ва тақмili онҳо дар вазъияти нави иҷтимоӣ. Мавҷудияти воқеии ин тамоюлҳои гуногун дар падидае ба унвони ҳаракати анъанаву оинҳо равшан инъикос мейбад.

Эҳё, ҳифз ва устувор кардани ин фарҳанг бо фаъолияти танзиму тасҳехгарона ва сиёсати миллии давлат алоқаманд буда, самти таҳаввули унсурҳои муайяни он дар колективи соҳибони ин фарҳанг бошуурона ҷараён мегирад.

Таърихи ҳафтодсолаи ҳалқи тоҷик дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ давраи муҳими ташаккули миллат ва давлати мо дар вазъияти нави сиёсӣ буд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ ба ифтиҳори ҷаши 15 - солагии Истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Соли тамаддуни ориёй қайд карда буданд: «Бо вуҷуди тамоми маҳдудият ва мушкилот Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи ноил шудан ба стандартҳои ҷаҳонӣ, илм ва технологияи нав, фарҳангӣ дунявӣ ва таҳсилот қадами таърихие ба пеш гузошт».

«Агар ҳодисаи якум аз эҳёи давлатдории миллии мо дар вазъияти комилан нави сиёсӣ оғоз ёбад, санаи дигар моҳиятан ва мазмунан таърихи ҳазорсолаи тоҷиконро инъикос менамояд. Ин ду ҷашини бузург ҳамчун ҳодисаҳои барҷастаи сиёсӣ, иҷтимоӣ, таъриҳӣ ва фарҳангӣ бо ҷараёни тулонии ташаккули анъанаҳои идоракунии давлат, роҳи пурпечутоби расидан ба истиқлолият ва рушди ҳудшиносии миллии алоқаманд мебошанд, онҳо орзуви омоли ҷандинасраи миллати тоҷикро инъикос мекунанд» [1].

Тибки маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ ҳалқи тоҷик ҳамеша барои расидан ба озодии сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ талош меварзид. Натиҷаи ин талошҳо дар ин ҷода давлати муқтадири мутамаркази Сомониён гардид, ки ҳатто баъди аз даст додани иқтидори пештарааш ба насли ояндаи хеш ба сифати рамз намунаи фарҳангӣ волоро ба мерос гузошт, ки барои ҳалқи тоҷик имкони сарбаландона идома додани анъанаҳои бунёдкоронаи азалиашро фароҳам овард.

Аз рӯзҳои нахустини Истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон барои эҳёи арзишҳои маънавии миллат – мероси фарҳангии адабӣ, забон, ёдгориҳои ҳаттиву меъморӣ шароити мусоид фароҳам оварда шуд. Ҳамчунин ба масъалаи такмили арзишҳои маънавию фарҳангии ҳалқи тоҷик аҳамияти зиёд дода шуд. Бо итминон метавон гуфт, ки анъанаву оинҳо, иду ҷашиҳо, маросимҳо, ки таърихи ҳазорсола доранд, симои нау замонавӣ қасб карда, барои парвариши ҳисси ифтиҳори милӣ, ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандии насли имрӯза, ҳусусан ҷавонон, барои ҳифзи арзишҳои маънавии миллат нақши муҳим бозиданд.

Дар ҷараёни амалӣ кардани сиёсати иҷтимоӣ дар давраи истиқлолияти милӣ ба давлат муюссар гардид, ки то андозаи муайяне як қатор масъалаҳои хеле муҳими соҳаи ҳифзи иҷтимоии сарвати таърихии миллию фарҳангии ҳалқи тоҷик – анъанаву оинҳо, маросиму ҷашиҳоро ҳал намояд. Самти афзалиятнок дар доираи сиёсати иҷтимоии давлати нау мустакили демократии тоҷикон ғамхорӣ ба фарҳангии иҷтимоии ҳалқ, муҳофизат ва эмин доштани он аз сӯйкасад ва амалҳои душманона эълон гардид.

Дар солҳои аввали Истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ баҳшида ба санаҳои муҳим ва ҷашиҳои ҷорабинҳои зиёде баргузор шуданд. Аз он ҷумла, ҷашиҳои 2700 - солагии Авесто, Соли тамаддуни ориёй, 1100 - солагии давлати Сомониён, 1000 - солагии «Шоҳнома» - и Абулқосими Фирдавсӣ, 1150 - солагии Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 1025 - солагии Абуалӣ ибн Сино, 800 - солагии Ҷалолиддини Балҳӣ, 2500 - солагии шаҳри Истаравшан, 2700 - солагии шаҳри Кӯлоб, Соли бузургдошти Имом Аъзам, 680 - солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, 750 - солагии Камоли Ҳуҷандӣ, 960 - солагии Умарӣ Ҳайём, 1000 - солагии Носири Ҳисрав, 3000 - солагии Ҳисор ва ғайра.

Боиси ифтиҳор аст, ки бо ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ассамблеяи 64 - уми Генералии СММ қарор дар бораи Рӯзи байналхалқии Наврӯз қабул гардид. Ҳамин тарик, яке аз ҷашиҳои қадимтарини ҳалқи тоҷик – Наврӯз мақоми байналхалқӣ гирифт.

Моҳи сентябри соли 2006 дар Тоҷикистон се ҳодисаи муҳим таҷлил шуд: 15 - солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Соли тамаддуни ориёй, ки дар қишвар ҳамчун ҷашиҳи милӣ эълон гардид ва 2700 - солагии шаҳри Кӯлоб. Ба ин ҷашиҳо ҳамчунин Форуми умумиҷаҳонии тоҷикон ва ҳалқҳои форсизабон рост омад.

Форуми тоҷикон ва ҳалқҳои форсизабони дунё аз рӯзҳои аввали фаъолияташ (сентябри с. 2006) ҳадафи ҳудро муайян кард: ба роҳ мондан ва инкишоф додани робитаҳои фарҳангӣ, илмӣ, иқтисодӣ ва тиҷоратӣ бо давлат ва мардуми мо, ҳифзи ёдгориҳои фарҳангиву таърихии тоҷикон ва ҳалқҳои форсизабони дунё.

Дар давраи баргузор қардани чунин Форуми таърихӣ Тоҷикистони соҳибистиқлол дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. Асосгузори сулҳу ваҳдати милӣ – Пешвои миллат, Президенти қишвар Эмомалӣ Раҳмон дар ин бора қайд кардаанд: «Албатта, омили асосии ин дастовардҳо ва комёбихо дарки чунин арзишҳои барои ҳалқ муқаддас, ба монанди Истиқлоли давлатӣ, ваҳдати милӣ, сулҳу субот, ҳудшиносии милӣ, меҳри Ватан ва ӯҳдадории шаҳрвандӣ мебошад. Маҳз афзалияти ин арзишҳо мавқеъ ва мақоми ҳар миллат ва ҳалқиятро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ муайян мекунад. ...Ва ин ҷо қайд кардан зарур аст, ки маҳз пояҳо ва арзишҳои ахлоқии воло метавонанд авчи муаммоҳои глобалии ҷаҳониро, ки сабабгори тезу тунд шудани муносибатҳои байни тамаддунҳои гуногун шудаанд, бартараф қарда, ба инкишофи робитаҳои самарарабаҳши байни онҳо мусоидат намоянд» [11].

Раванди амалӣ гардонидани нақшаҳои бузурги бунёдкоронаи Тоҷикистони соҳибистиқлолро баҳо дода, Асосгузори сулҳу ваҳдати милӣ – Пешвои миллат, Президенти қишвар Эмомалӣ Раҳмон таъқид менамоянд: «Сулҳу субот, ваҳдати милӣ ва истиқлолияти давлатӣ ба мо имкон доданд, ки ба таърихи гузаштаамон бодиққат назар андозем, аз мабдаи тамаддуни қадими тоҷикон оғоҳ шавем, то ки арзишҳои фарҳангии ниёғони хешро ба хотири устувор қардани рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳудогоҳиву ҳудшиносӣ, ифтиҳори милӣ истифода барем».

«Ҳадафи мо арҷузории арзишҳои ахлоқӣ, илмӣ ва таърихии ҳалқе мебошад, ки тамаддуни фарҳангӣ бузургро оғаридааст. Мо меҳоҳем ба одамони тамоми дунё ахлоқи волои ориёиро расонем, ки се арзиши олитариро дарбар мегирад: «Пиндори нек, гуфтори нек, рафттори нек». Дар ҷустуҷӯйҳои хеш барои дарёфти роҳҳои созиш, ҳамкорӣ ва ҳамдигарфаҳмии байни

тамаддунҳо мө ба комёбиҳои чунин фарҳангҳои воқеан башардӯстонае амсоли фарҳанги ориёй муроциат накарда наметавонем» [11].

Ҳадаф аз ин чорабинихо бори дигар ба оламиён муаррифӣ намудани арзишҳои умумибашарии фарҳангии ҳалқи тоҷик мебошад, ки дар таърих ва тамаддуни мусоири он инъикос ёфтаанд.

Фарҳанги иҷтимоии ҳалқи тоҷик яке аз қадимтарин фарҳангҳо дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва ниёғони тоҷикони имрӯза соҳибони қадимтарини он буданд. Дар мағзи он то имрӯз ганҷинаҳои беҳамтои маънавии фарҳангии маросимию ориёй махфузанд. Дар айни ҳол, он фарҳангии иҷтимоии инкишофёбандаст, ки тамоми мураккабиҳои ҷомеаро инъикос мекунад.

Моҳият ва аҳамияти анъанаҳо, урғу одатҳо ва расму оинҳоро бо роҳи муроциат ба таҷрибаи иҷтимоии мардум, ки дар ҷомеа зиндагӣ мекунанд, дар анъанаҳои ҳуд аз меъерҳои этникӣ ва фарҳангӣ роҳнамоӣ мекунанд, равшантар тасаввур кардан мумкин аст. Моҳият ва аҳамияти анъанаву оинҳо, таомулу маросимро ҳангоми муроциат кардан ба таҷрибаи иҷтимоии ҳалқ, ки дар ҷомеа зиндагӣ карда, дар анъанаҳои ҳуд ба меъерҳои этникиву фарҳангӣ такя менамояд, ба таври возех дарк метавон кард. Гузашта аз ин, ба андешаи мо, дар ҳама гуна таҳқиқоти таърихии илмӣ, ки маҷмӯи беҳаракати фактҳои парокандаро омӯҳтаву ба як падидай томи зинда муттаҳид менамояд, бояд образҳо ва рӯйдодҳои фарҳангии қадими тоҷикон, аслу таърихи пайдоиши он, мундариҷаи очеркҳои таърихии давраҳои гуногун, ки ба дин, таърих ва фарҳангии иҷтимоӣ баҳшида шудаанд, эёҳ карда шаванд.

Дар заминай омӯзиши маводи ёдгориҳои таърихиу этнографии қадим ва сарчашмаҳои фолклори тоҷикон далелҳои зиёди таърих, шаклҳои вазеъ паҳншудаи фарҳангии иҷтимоии маросимию анъанавиро ошкор намуда, дар давраи таҳаввулпазири инкишофаш марҳалаҳои асосии ташаккули он муайян кардан, шартҳои амалкарди онро дар фарҳангии иҷтимоии тоҷикӣ тавсиф намудан, ҳамчунин роҳҳои мутобиқшавии онро дар арсаи нави таърихӣ муқаррар кардан, тавсифи пайдоиш ва таҳаввули анъанаву оинҳои ҳалқи тоҷикро бо назардошти тасавvороти мусоир дар бораи қонунҳои омӯзиши анъанавии принсипҳои низоми меъерии ягонаи таърихии он муаррифӣ кардан мумкин аст. Анъана ва оинҳо бояд бо назардошти гуногуни вижагиҳои онҳо, бо таваҷҷӯҳи махсус ба таҳлили типҳои стандартии мабдаи онҳо, ки ба қолабҳои ғоявию маънои маросимию қадим асос ёфтаанд, тавсиф шаванд. Дар ҳамbastagӣ бо масъалаи анъанаву оинҳо бояд масъалаҳои соҳтори таркибии оинҳо ва маросим, нақши ҳодисаву воқеаҳои таърихӣ бо назардошти ҷараёншиносии онҳо баррасӣ гарданд.

Мағҳуми анъанаву маросим дар назари аввал метавонанд ниҳоят густурда, ҳамчун падидай умумӣ ва на он қадар муайяне фаҳмида шаванд, аммо ҳангоми омӯзиши бодиққати таърихи пайдоиш ва ташаккули онҳо ақидаи муқобиле ба миён меояд: ин мағҳумҳо ба мундариҷаи ҳуд ба таври ҷолибу ҳайратангезе мувофиқат мекунанд.

Таърихи мураккаби анъанаву маросимҳо аз давраи шаклгирӣ онҳо дар Осиёи Миёна, таѓироти минбаъда дар соҳтори онҳо вобаста ба ӣаз шудани пойгоҳи иҷтимоӣ, вазеъ ё маҳдуд гардидан донираи татбиқи онҳо, ҳамчунин вобаста ба дигаргуниҳои инноватсионӣ – ҳамаи ин масъалаҳо бояд бо такя ба далелҳои мӯътамади таърихӣ омӯҳта шаванд.

Ҳамаи ин, дар баробари он ки заминай ҷолиби таърихие барои тадқиқоти илмии анъанаву маросимҳо ва таомулҳо фароҳам меорад, корест, ки таҷрибаи омӯзиши таърихи онҳоро дар ҷараёни амалкарди тулонии иҷтимоияшон аз нигоҳи танқидӣ таҳлил ва ҷамъbast карда, обуранги миллии ин чорабинихои иҷтимоию фарҳангиро бояд инъикос намояд. Заминai ҳалқӣ ва миллии анъанаву маросимҳоро пай дар пай омӯхта, таҷрибаи таҳқиқи таърихи онҳоро, ки аз ҷониби наслҳои зиёди олимони рус, аврупой, ватанӣ анҷом ёфтааст, таҳлил ва ҷамъbast намуда, мо ба хулосае расидем, ки ҷанбаҳои таҳқиқ дар аксари корҳо ба ҳам мувофиқат намекунанд, сатҳи илмии омӯзиши далелҳои фарҳангшиносӣ ва ҳачми тавзехи онҳо муҳталиф аст, бâъзе нуктаҳо дар онҳо умуман инъикос наёftаанд, ошкор кардани раванди таърихи ташаккул ва инкишофи онҳо номураттаб сурат гирифтааст. Таҳқиқи таърихи пурраи фарҳангии иҷтимоии тоҷикон чунин маъно дорад, ки аз рӯйи барномаи камубеш яклухт ҳусусиятҳои таърихии хоси он аз оғози ташаккули ин фарҳанг то замони мо омӯҳтаву вазъи ҳозираи он баҳогузорӣ шавад, дар рафти тавсифи он барои ҳифзи мустақилияти он ғамхорӣ зоҳир гардида, ба далелҳои истифодаи бепарвоёна «навовариҳо» ва шаклҳои ифротии муаррифии онҳо аз ҷониби «муаллифон» баҳои манғӣ дода шавад.

Андешаи мазкур барои оғаридани манзараи ҳақиқии таърихи пайдоиш ва таҳавvuли анъанаву оинҳо ва маросими тоҷикон аҳамияти барномавӣ дорад, он бояд ба принсипи таърихии омӯзиши падидоҳои фарҳангии ҳаётӣ ҷомеа мувофиқат кунад, зеро чунин муносибат на фактҳои чудогона, балки маҷмӯи падидоҳои ба масъалаи баррасишаванда даҳлдорро бидуни ягон истисно фаро мегирад.

Вазъи ибтидоии анъанаву оинҳо пойгоҳест, ки барои дарки маҳсусияти давраи шаклгирӣ ва ҷараёнгирии онҳо имкон фароҳам меорад ва дар заминаи он инъикос намудани тамоми мураккабии раванди ташаккули фарҳанги миллии иҷтимоӣ, анъана ва оинҳои он, муайян кардани ҷойгоҳ ва мақоми онҳоро дар маҷмӯи далелҳои таърихӣ ва интиҳоби онҳо мусассар мегардад. Паси ҳар яке аз субстансияҳои таърихио фарҳанги номбаршуда – «маросим», «анъана», «оин», «урғу одат» соҳиби онро дидан зарур аст, ки ба тафриқаи ин мағҳумҳо, исбот кардани бебунёдии шаклҳои соҳтакоронаи татбиқи онҳо ва ношоямии тарҳҳои сунъии намоишӣ, қолабҳои сарбастаи оинҳоро, ки барои расман инъикос намудани соҳтори ба истилоҳ «табақаҳо» - и онҳо пешбинӣ шудаанд, имкон медиҳад.

Анъанаву оинҳо ва маросимро ҳамчун воқеияти иҷтимоию фарҳангие тасниф кардан лозим аст, ки ба ҷомеа хизмат мекунад, сарвати бузургтарини он мебошад, дар шароити гуногуни иҷтимоии ҳаёти ҷомеа амал карда, бо қӯшишҳои ҷомеа такмил меёбад. Вобаста ба методикаи асосии таҳлил бояд манзараи таърихии чӣ тавр амал кардани унсурҳои ин фарҳанги қадим дар шароити муосир ва ҷигунағии алоқаи байнӣ онҳо муқаррар гардад.

Ба андешаи мо, ҳангоми таҳқики масъалаи мушаххаси таърихие, ки дар нуқтаи буриши субстансияҳои гуногун қарор дорад, мураккабии омӯзиши масъала афзун мешавад. Дар оғоз зарур аст, ки маркази таваҷҷӯҳ ба маҷрои созандай ҷустуҷӯйи тамоюлҳои объективӣ, ғояҳо, ҳифз ва инкишофи анъанаву оинҳо равона гардад, ки воқеан имкони идора кардани вазъиятро фароҳам меорад, зеро минбаъд бояд таърихи факт дар замони қадим дарк гардида, аҳамияти ҳақиқии ин мазмун барои ҷомеаи муосири соҳибони ин фарҳанг муайян шавад, нигоҳи нав ба масъалаҳои гузаштаи таърихӣ асоснок шавад. Ин чунин маъно надорад, ки эътирофи ягонагии моҳияти анъанаву маросимҳои тоҷикон инкор мегардад, дар шароити нав ҷорҷӯбаи баробарии иҷтимоии онҳо ноаён мемонад, балки аҳамият ва арзиши ин ё он анъанаву оин дар шароити нави ҳаёти ҷомеа муайян мешавад. Гузашта аз ин, аз ҷониби худи ҷомеа қабул шудани қарори мустақилона дар бораи муайян кардани арзиш ва аҳамияти ин ё он ҷавҳар (моҳият), субстрат (он ҷизе, ки асоси ягон падида, ҳолатро ташкил медиҳад) ва субститутсия (иваз кардани як шакл бо дигараш, ки одатан аз рӯйи таъниот ва амалкард ба он монанд аст) моҳиятанд имкон медиҳад, ки вариантҳои табии, дуруст ва мувоғики мақсади ҳалли масъалаи интиҳоб шаванд, ки ҳуқуқи мавҷудиятро дар шароити нави иҷтимоӣ доро ҳастанд. Ин ба талаботи имрӯзаи ҷомеаи демократии Тоҷикистони соҳибистиклол пурра мувоғикат менамояд.

Анъанаву оин ва маросимҳоро ҳамчун арзишҳои табии ва ҷудонопазири фарҳангие дар тақдири миллати тоҷик баррасӣ бояд кард, онҳо арзишҳои мебошанд, ки аз замонҳои қадим вучуд доранд, дар марҳалаҳои муайяни таърихӣ ба тағйирот дучор гардида, дар ҳамбастагӣ бо унсурҳои фарҳанги тамаддунҳои дигар мундариҷаи нав қасб кардаанд, дар ин замина ба шакли анъана, ҷашнҳои мустақили миллӣ ё пояҳои мазҳабӣ даромадаанд.

Баъзе аз ин арзишҳо мазмуни худро тағйир доданд ва баъзеи онҳо зери таъсири тағйирот дар муносибатҳои раванди ҷамъияти аҳамияти худро гум карданд. Дар бораи чунин арзишҳо ягон маълумот бокӣ намондааст. Тадқиқоти олимон дар асоси маълумоти таърихӣ ба ҳусус этнография дар бораи табииати иҷтимоии анъанаҳои миллӣ нишон медиҳад, ки шояд ҳеч як миллат дорои чунин сарвати бузурги расму оинҳои миллӣ набошад.

Бешубҳа, мавҷудияти ҳаҷми бузурги анъанаву оинҳои миллӣ нишон медиҳад, ки тоҷикон миллати қадими соҳибтамаддун буда, арҷгузорандай арзишҳои мушаххаси фарҳангии хеш ва дигар ҳалқҳо мебошанд. Агар яке аз сарҷашмаҳои асосии шаклгирӣ анъанаву оинҳои миллӣ дар таърихи миллат мавҷудияти фарҳанги худии миллӣ ва инъикоси аксари унсурҳои он дар эътиқоди қадимтарини тоҷикон бошад, муқобилат ва муносибатҳои таърихӣ бо тамаддунҳои дигар низ ба бунёди шаклҳои нави зуҳури анъанаву маросимҳо мусоидат намуданд.

Хулоса, метавон гуфт, ки рӯҷӯи таърихӣ ба соҳаи ҷараёнҳои ташаккули анъанаву маросимҳо ошкор месозад, ки ихтилофҳои сиёсӣ, эҳёи дубораи баъзеи онҳо сабаби бо суръати нав пайдо шудани шаклҳои муосири зуҳури онҳо дар марҳалаҳои минбаъда гардид. Ин нуқта муҳокимаи мушаххаси илмиро роҷеъ ба ин масъала, муҳокимаэро тақозо мекунад, ки ба далелҳои таърихан мӯътамади замони муосир, ки барои ошкор намудани ҷанбаи ахлоқии ин анъанаву маросимҳои беҳамтои миллӣ аҳамият доранд, асос ёфтааст.

Анъанаву оинҳо ва маросимҳо ҷузъҳои табии ва ҷудонашавандai ҳастии иҷтимоиву майшии инсон мебошанд, ки нигоҳ доштану дар зиндагӣ амалӣ кардани онҳо дар ҳамаи замонҳо орзуви нияти одамон будааст, ки дар матлабу қоидаҳои ин арзишҳо роҳи оғаридану ҳифзи асосҳои фарҳанги иҷтимоии хешро медианд.

АДАБИЁТ:

1. Исоев, С. Народные традиции и опыт по трудовому воспитанию детей в семье. Автореф.дис.канд. пед.наук/С.Исоев.– Ташкент, 1980. – 20 с.
2. История таджикского народа (1917-1941 г) Том 5.Душанбе: ПОО «Импер – групп» 2004.–752 с.
3. Концепсия мактаби миллии Чумхурии Тоҷикистон. // Концепция национальной школы в Республике Таджикистан. Душанбе, 1995.
4. Қодиров, Қ. Таърихи тарбия аз аҳди бостон то замони Сомониён. // История воспитания с древних времён до Сомонидов/Қодиров Қ.- Душанбе, 2012. – 240 с.
5. Лутфуллоев, М. Наврӯз ва ҷойгоҳи расму ойинҳои мардумӣ дар тарбият // Навруз и роль традиций и обычаев в воспитании/М.Лутфуллоев// Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. – Душанбе. – 2013. - С. 129 - 130.
6. Лутфуллоев, М. Эҳёи педагогикаи Аҷам // Возрождение педагогики Аджама / Лутфуллоев М.- Душанбе, 1997.-150с.
7. Раҳимов Б.Педагогикаи этникӣ ва ҳалқии мардуми тоҷик / Б. Раҳимов, А. Нуров. - Душанбе: Шарқи озод, 2008.-295 с
8. Ушинский, К.Д. О принципе народности в общественном воспитании. Избр.пед.сочинение/К.Д.Ушинский.-М.:Наркомпресс, РСФСР, 1945.
9. Эмомалий, Раҳмон. Ватандӯстӣ ва ҳудшиносии миллӣ//Патриотизм и национальное самопознание/Эмомалий Раҳмон.-Душанбе, 1999.
- 10.Эмомалий, Раҳмон. Наврӯз – мунонии сулҳу оромӣ // Навруз – гарантия мира и спокойствия/Эмомалий Раҳмон. Душанбе, 2012. – 190 с.
- 11.Эмомалий, Раҳмон. Тоҷикон дар оиная таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён// Таджики в зеркале истории. От Арианы до Сомонидов/Эмомалий Раҳмон.- Душанбе, «Ирфон». – 2002. – 120 с.

REFERENCES:

1. Isoev, S. Folk traditions and experience in the labor education of children in the family. Author's abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences / S. Isoev. - Tashkent, 1980. - 20 p.
2. The History of the Tajik people (1917-1941)] Volume 5. Dushanbe: POO "Imper. - grupp" 2004. - 752 p.
3. The concept of the national school in the Republic of Tajikistan. Dushanbe, 1995.
4. Qodirov, Q. History of education from ancient times to the Samanids / Qodirov Q. - Dushanbe, 2012. - 240 p.
5. Lutfulloev, M. Nowruz and the role of traditions and customs in education / M. Lutfulloev // Bulletin of the Academy of Education of Tajikistan. - Dushanbe. - 2013. - pp. 129 - 130.
6. Lutfulloev, M. Revival of the pedagogy of Ajam / Lutfulloev M. - Dushanbe, 1997. - 150 p.
7. Rahimov B. Ethnic and folk pedagogy of the Tajik people / B. Rahimov, A. Nurov. - Dushanbe: Sharqi ozod, 2008. - 295 p.
8. Ushinsky, K.D. On the principle of nationality in public education. Selected pedagogical works / K.D. Ushinsky. - M.: Narkompross, RSFSR, 1945.
9. Emomali, Rahmon. Patriotism and national self-awareness] / Emomali Rahmon. - Dushanbe, 1999.
10. Emomali, Rahmon. Nowruz - a guarantee of peace and tranquility / Emomali Rahmon. Dushanbe, 2012. - 190 p.
11. Emomali, Rahmon. Tajiks in the mirror of history. incomplete title, needs the book/volume information,e.g.,Book1)